

Tajik (тоҷикӣ)

## Рӯйҳои муқаддима

Аломати салиб

Ба исми Падар, ва Писар ва Писари  
Рӯҳулқудс.

Омма

Салом

Файзи Худованди мо Исои Масех, Ва  
муҳаббати Худо, ва Ширкати  
Рӯҳулқудс бо ҳамаи шумо бошед.

Ва бо рӯҳи худ.

Санади қитъа

ЭЙ бародарон ва хоҳарон), биёed  
гуноҳҳои худро эҳтиром кунем, Ва  
худро барои ҷашн гирифтани асрори  
муқаддас.

Ман ба Худои Қодир иқрор шудам ва  
ба шумо, бародарону хоҳарон! ки  
ман гуноҳ кардам Дар фикрҳои ман  
ва ба суханони ман, Ман дар он чизе  
ки ман кардаам ва дар он коре  
кардаам, тавассути айби ман,  
тавассути айби ман, тавассути  
гуноҳи саҳттарин ман; Аз ин рӯ, ман  
Марям Марямо, ки бокира ва  
бокира пур карда бошам, ҳамаи  
фариштагон ва муқаддасон ва  
шумо, бародарону хоҳаронам, Барои  
ман ба Худованд Худои мо дую гӯем.

Бигзор Худои Қодир ба мо бар мо  
раҳм оварад, Гуноҳони моро  
бубахшед, ва моро ба зиндагии  
абаллӣ оварем.

Омма

Kyreie

Persian (فارسی)

## مناسک مقدماتی

علامت صلیب

به نام پدر و پسر و روح القدس.

امن

سلام و احوال پرسی

فیض پروردگار ما عیسی مسیح ، و  
عشق به خدا ، و ارتباط روح القدس  
با همه شما باشید

و با روح شما

عمل مجازات

برادران (برادران و خواهان) ، اجازه  
دهید گناهان خود را تصدیق کنیم ، و  
بنابراین خودمان را برای جشن  
گرفتن اسرار مقدس آماده کنید.

من به خدای متعال اعتراف می کنم  
و برای شما ، برادران و خواهان من

، که من بسیار گناه کرده ام ، در  
افکار من و در سخنان من ، در کاری  
که من انجام داده ام و در کاری که  
نتوانسته ام انجام دهم ، از طریق

قصیر من ، از طریق تقصیر من ، از  
طریق سنگین ترین تقصیر من ؛  
بنابراین من از مریم همیشه ویرجین  
می پرسم ، همه فرشتگان و  
مقدسین ، و تو ، برادران و خواهان  
من ، برای من برای من به خداوند  
خدای ما دعا کنید.

خداوند متعال به ما رحم کند ، گناهان  
ما را ببخش ، و ما را به زندگی ابدی  
برساند.

امن

کیری

## Tajik (тоҷикӣ)

Худовандо, раҳм кун.

Худовандо, раҳм кун.

Масех, марҳамат кун.

Масех, марҳамат кун.

Худовандо, раҳм кун.

Худовандо, раҳм кун.

Сервоз

Подшоҳи Худоро дар  
баландтаринҳо, ва сулху осоиши руи  
замин ба одамони некирода. Мо  
туро ситоиш мекунем, шуморо  
баракат медиҳем, туро мепарастем,  
туро ҷалол медиҳем, барои ҷалоли  
бузурги ту шукр мегӯем, Худованд  
Худо, Подшоҳи осмонӣ, Худоё,  
Падари Қодир. Худованд Исои  
Масех, Писари ягоназод, Худованд  
Худо, Барраи Худо, Писари Падар,  
гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо  
раҳм кун; гуноҳҳои ҷаҳонро  
мебардорӣ, дуои моро қабул кунед;  
шумо дар тарафи рости Падар  
нишастаед, бар мо раҳм кун. Зоро ки  
танҳо Ту муқаддас ҳастӣ, Ту танҳо  
Худованд ҳастӣ, танҳо Ту Таоло  
Таоло ҳастӣ, Исои Масех, бо  
Рӯҳулқудс, дар ҷалоли Худои Падар.  
омин.

Ҷамъ кардан

Биёед дуо кунем.

омин.

Литурги қалима

Аввал хондани аввал

Каломи Худованд.

Худоро шукр.

Забурии ўом

## Persian (فارسی)

بخشش داشته باشد سرورم.

بخشش داشته باشد سرورم.

مسیح، رحمت کنید.

مسیح، رحمت کنید.

بخشش داشته باشد سرورم.

بخشش داشته باشد سرورم.

گلخانه

جلال به خدا در بالاترین، و بر روی  
زمین صلح به مردم اراده خوب. ما  
شما را ستایش می کنیم، ما به شما  
برکت می دهیم، ما شما را دوست  
داریم، ما شما را تجلیل می کنیم،  
ما از جلال عالی شما به شما  
سپاسگزاریم، خداوند خدا، پادشاه  
آسمانی، خدایا، پدر متعال. پروردگار  
عیسی مسیح، فقط پسر متولد شده  
، پروردگار خدا، برخ خدا، پسر پدر،  
شما گناهان جهان را از بین می بردیم  
، به ما رحم کن شما گناهان جهان را  
از بین می بردیم، دعای ما را دریافت  
کنید شما در سمت راست پدر  
نشسته اید، به ما رحم کن برای شما  
تنها مقدس هستید، تو تنها خداوند  
هستی، شما به تنها بیان بالاترین  
هستید، عیسی مسیح، با روح  
القدس، در جلال خدا پدر. آمین

جمع کردن

بگذارید دعا کیم

آمین

قضیه کلمه

خواندن اول

کلام خداوند.

خدارا شکر.

مزمور

## Tajik (тоҷикӣ)

Хониши дуввум

Каломи Худованд.

Худоро шукр.

Инчил

Худованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Хониши Инчили муқаддас мувофиқи  
Н.

Пок бар ту, эй Худованд

Инчили Худованд.

Ҳамду сано бар Ту, эй Худованд

Исои Масеҳ.

Беҳри имон

Ба як Худо бовар дорам, Падари  
Қодири Мутлақ, офаринандай  
осмону замин, аз ҳама чизҳои  
намоён ва ноаён. Ман ба як  
Худованд Исои Масеҳ имон дорам,  
Писари ягоназоди Худо, пеш аз ҳама  
аз Падар таваллуд шудааст. Худо аз  
Худо, Нур аз нур, Худои ҳақиқӣ аз  
Худои ҳақиқӣ, зоидашуда, оварида  
нашуда, бо Падар пайваста; ба  
воситай ӯ ҳама чиз ба вуҷуд  
омадааст. Барои мо одамон ва барои  
наҷоти мо ӯ аз осмон фуруд омад, ва  
бо Рӯхулқудс аз Марями бокира  
таҷассум ёфт, ва одам шуд. Ба  
хотири мо ӯ зери дасти Понтиюс  
Пилотус маслуб карда шуд, ба марғ  
дучор шуд ва ба хок супурда шуд, ва  
дар рӯзи сеюм аз нав барҳост  
мувофиқи Навиштаҳо. ӯ ба осмон  
сууд кард ва дар тарафи рости  
Падар нишастааст. ӯ боз дар ҷалол  
ҳоҳад омад ба зиндагон ва мурдагон  
доварӣ кунад ва салтанати вай

## Persian (فارسی)

خواندن دوم

کلام خداوند.

خدارا شکر.

انجیل

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

خواندن از انجیل مقدس طبق گفته  
N.

جلال به تو، ای پروردگار

انجیل خداوند.

ستایش به شما، پروردگار عیسی مسیح.

حرفه ایمان

من به یک خدا اعتقاد دارم، پدر  
متعال، سازنده بهشت و زمین، از  
همه چیز قابل مشاهده و نامرئی. من  
به یک پروردگار عیسی مسیح اعتقاد  
دارم تنها پسر متولد خدا، قبل از  
همه سنین از پدر متولد شده است.  
خدا از خدا، نور از نور، خدای واقعی  
از خدای واقعی، با پدر متولد شده،  
ساخته نشده است. از طریق او همه  
چیز ساخته شده است. برای ما  
مردان و برای نجات ما او از بهشت  
پایین آمد، و توسط روح القدس  
تجسم مریم باکره، و مرد شد. به  
خاطر ما او تحت پونتیوس پیلاتس  
صلیب شد، او دچار مرگ شد و دفن  
شد، و در روز سوم دوباره بلند شد  
مطابق با کتاب مقدس. او به بهشت  
صعود کرد و در سمت راست پدر  
نشسته است. او دوباره در جلال  
خواهد آمد برای قضاوت در مورد  
زندگی و مردگان و پادشاهی او پایان  
خواهد یافت. من به روح القدس،  
خداوند، اهدا کننده زندگی اعتقاد  
دارم، که از پدر و پسر پیش می‌رود

## Tajik (тоҷикӣ)

интиҳо наҳоҳад буд. Ман ба Рӯҳулқудс, Худованд, ки ҳаётбахш, имон дорам, ки аз Падар ва Писар мебарояд, ки назди Падар ва Писар саҷда ва ҷалол меёбад, ки ба воситаи анбиё сухан рондааст. Ман ба як Калисои муқаддас, католикий ва апостолӣ бовар дорам. Ман як таъмидро барои омурзиши гуноҳҳо эътироф мекунам ва ман интизори эҳёи мурдагон ҳастам ва зиндагии охират. омин.

Саломатӣ

Дуoi универсалий

Мо ба Худованд дуо мекунем.

Парвардигоро, дуoi моро бишнав.

Литургē аз Euchchist

Пешниҳод

Худоро то абад муборак бод.

Дуо кунед, бародарон ва хоҳарон, ки курбони ману ту метавонад дар назди Худо мақбул бошад, Падари бузургвор.

Худованд қурбонии дасти шуморо қабул кунад барои ҷалол ва ҷалоли номи ӯ, ба манфиати мо ва некии тамоми Калисои муқаддаси ӯ.

омин.

Дуoi Эвхаристӣ

Худованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Дилҳои худро баланд кунед.

Мо онҳоро ба сӯи Худованд мебардорем.

Биёд ба Худованд Худои худ шукр гӯем.

## Persian (فارسی)

، که با پدر و پسر مورد تحسین و تجلیل قرار می‌گیرند، که از طریق پیامبران صحبت کرده است. من به یک کلیسای مقدس، مقدس، کاتولیک و رسول اعتقاد دارم. من یک تعمید را برای بخشش گناهان اعتراف می‌کنم و من مشتاقانه منتظر رستاخیز مردگان هستم و زندگی جهان آینده. آمین

پرحاش

نماز جهانی

ما به خداوند دعا می‌کنیم.

پروردگار، دعای ما را بشنوید.

آیین ایکاریست

بی پروا

خدا را برای همیشه مبارک.

دعا کنید، برادران (برادران و خواهران)، که فداکاری من و شما ممکن است برای خدا قابل قبول باشد، پدر متعال

باشد که خداوند فداکاری را در دستان شما قبول کند برای ستایش و جلال نام او، برای خوب ما و خیر همه کلیسای مقدس او.

آمین

دعای اچاریستی

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

قلب خود را بلند کنید.

ما آنها را به سمت خداوند بلند می‌کنیم.

بگذارید از خداوند خدای خود تشکر کنیم.

## Tajik (тоҷикӣ)

Ин дуруст ва одилона аст.

Куддус, муқаддас, муқаддас  
Худованд Худои лашкарҳо. Осмону  
замин аз ҷалоли Ту пур аст. Ҳосанна  
дар баландтарин. Ҳушо касе ки ба  
исми Худованд меояд. Ҳосанна дар  
баландтарин.

### Сирри имон.

Мо марги Туро эълон мекунем, эй  
Худованд, ва ба эҳёи худ эътироф  
кунед то боз омадан. Ё: Вақте ки мо  
ин нон меҳӯрем ва ин коса менӯшем,  
Мо марги Туро эълон мекунем, эй  
Худованд, то боз омадан. Ё: Моро  
наҷот дех, Начотдиҳандай ҷаҳон,  
зоро ки ба салиб ва эҳёи ту шумо  
моро озод кардед.

омин.

### Маросими ҷамъомад

**Бо фармони Начотдиҳанда ва бо  
таълимоти илоҳӣ ташаккул ёфтааст,  
мо ҷуръат дорем бигӯем:**

Падари мо, ки дар осмон аст, исми  
Ту муқаддас бод; Малакути ту  
биёяд, иродай ту ба амал ояд дар  
замин, ҷунон ки дар осмон аст.  
Имрӯз нони ҳаррӯзai моро ба мо  
дех, ва гуноҳҳои моро биёмузрз,  
ҷунон ки мо онҳоеро, ки бар зидди  
мо таҷовуз мекунанд, мебахшем; ва  
моро ба васваса наандоз, балки  
моро аз бадӣ раҳо кун.

**Худовандо, моро аз ҳар бадӣ раҳо  
кун, дар айёми мо сулху осоиш ато  
кун, ки ба ёрии раҳмати ту, мо  
метавонем ҳамеша аз гуноҳ озод  
бошем ва аз ҳама мусибат эмин, ки  
мо умеди муборакро интизорем ва**

## Persian (فارسی)

درست و عادلانه است.

خداؤند مقدس ، مقدس ، مقدس  
خدای میزبان. بهشت و زمین پر از  
شکوه تو است. حسنا در بالاترین.  
خوشابه حال کسی که به نام خداوند  
می آید. حسنا در بالاترین.

### رمز و راز ایمان.

ما مرگ شما را اعلام می کنیم ،  
پروردگار ، و رستاخیز خود را باور  
کنید تا دوباره بیایید. یا: وقتی این نان  
را می خوریم و این فنجان را می  
نوشیم ، ما مرگ شما را اعلام می  
کنیم ، پروردگار ، تا دوباره بیایید. یا:  
ما را نجات دهید ، ناجی جهان ، با  
صلیب و معاد شما شما ما را آزاد  
کرده اید.

آمین

### مناسک ادبی

**به دستور ناجی و با آموزش الهی  
شكل گرفت ، ما جرات می کنیم  
بگوییم:**

بدر ما ، که در بهشت هنر است ،  
نامت درخشنان باد؛ پادشاهی تو بیا ،  
شما انجام خواهد شد روی زمین  
همانطور که در بهشت است. نان  
امروز ما را بدھید ، و ما را به ما  
ببخشید ، همانطور که ما کسانی را  
که علیه ما تجاوز می کنند می  
بخشیم. و ما را به وسوسه نکشید ،  
اما ما را از شر نجات می دهد.

**ما را تحویل دهید ، پروردگار ، ما دعا  
می کنیم ، از هر شر ، بالطف در  
روزهای ما صلح را صلح می کنید ، که  
به کمک رحمت شما ، ما ممکن است  
همیشه از گناه عاری باشیم و از همه  
پریشانی ایمن ، همانطور که منتظر**

## Tajik (тоҷикӣ)

омадани Начотдиҳандай мӯи Исои  
Масех.

Барои салтанат, кувва ва шуҳрат аз  
они туст ҳоло ва то абад.

Худованд Исои Масех, ки ба  
расулони ту гуфт: Саломатро тарк  
мекунам, осоиштагии худро ба ту  
медиҳам, ба гуноҳҳои мо нигоҳ  
накун, балки бар имони калисои  
шумо, ва бо лутфу марҳамат ба вай  
сулҳу ваҳдат ато фармоед мувофиқӣ  
ҳоҳиши шумо. Ки то абад зиндагӣ  
мекунанд ва ҳукмронӣ мекунанд.

омин.

Саломатии Худованд ҳамеша бо  
шумо бод.

Ва бо рӯҳи худ.

Биёд ба яқдигар аломати сулҳро  
пешкаш кунем.

Барраи Худо, ту гуноҳҳои ҷаҳонро  
мебардорӣ, бар мо раҳм кун. Барраи  
Худо, ту гуноҳҳои ҷаҳонро  
мебардорӣ, бар мо раҳм кун. Барраи  
Худо, ту гуноҳҳои ҷаҳонро  
мебардорӣ, ба мо сулҳ ато кун.

Инак Барраи Худо, инак, касе ки  
гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорад. Ҳушо  
онҳое ки ба зиёфати Барра даъват  
шудаанд.

Худовандо, ман сазовор нестам ки  
ба зери боми ман дароед, балки  
фақат қаломро бигӯ, ва ҷонам шифо  
ҳоҳад ёфт.

Бадани (Хуни) Масех.

омин.

Биёд дуо кунем.

омин.

## Persian (فارسی)

امید مبارک هستیم و آمدن ناجی ما،  
عیسی مسیح.

برای پادشاهی، قدرت و جلال مال  
شماست الان و برای همیشه.

پروردگار عیسی مسیح، چه کسی به  
رسولان شما گفت: صلح من تو را  
ترک می کنم، صلح من به شما می  
دهم، به گناهان ما نگاه نکنید، اما در  
مورد ایمان کلیساي خود، و با لطف  
صلح و وحدت خود را به مطابق با  
اراده شما که برای همیشه و همیشه  
زندگی می کنند و سلطنت می کنند.

آمین

صلح خداوند همیشه با شما باشد.

و با روح شما

بگذارید نشانه صلح را به یکدیگر  
پیشنهاد دهیم.

بره خدا، شما گناهان جهان را از بین  
می بردید، به ما رحم کن بره خدا،  
شما گناهان جهان را از بین می بردید  
، به ما رحم کن بره خدا، شما  
گناهان جهان را از بین می بردید، به  
ما صلح بدھید.

بین بره خدا، بین کسی که گناهان  
جهان را از بین می برد. خوشابه  
حال کسانی که به شام بره خوانده  
می شوند.

پروردگار، من شایسته نیستم که باید  
زیر سقف من وارد شوید، اما فقط  
کلمه را بگویید و روح من بهبود می  
باید.

بدن (خون) مسیح.

آمین

بگذارید دعا کنیم

آمین

## Tajik (тоҷикӣ)

Рейсҳои ба итмом расмӣ

Баракат

Худованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Худованди бузург нигахбонатон  
бошад, Падар, Писар ва Рӯҳулқудс.  
омин.

Аз кор озод кардан

Пеш равед, Масса ба охир расид. Ё:  
Бирав ва Инчили Худовандро эълон  
кун. Ё: Ба саломатӣ бирав,  
Худовандро бо чони худ ҳамду сано  
хон. Ё: Ба саломат биравед.

Худоро шукр.

## Persian (فارسی)

نتیجه گیری مناسک

برکت

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

خداوند متعال به شما برکت دهد ، پدر  
و پسر و روح القدس.

آمین

اخراج

برو بیرون ، توده به پایان رسید. یا:  
برو و انجیل خداوند را اعلام کنید. یا:  
به آرامش بروید ، خداوند را تا زندگی  
خود تجلیل کنید. یا: به آرامش بروید.

خدارا شکر.